

ШАРТНОМАИ ОВЕРДРАФТӢ

барои мизочон дар доираи “Лоиҳаи музди меҳнат”

ш. Душанбе

ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» дар шахси Сардори Мудирияти амалиёти Қосимов А.А., ки дар асоси ваколатнома №03/19 аз 02.01.2019 с. амал мекунад, минбаъд “Бонк”, аз як тараф ва мурочиаткунанда ва ё истифодакунандаи хизматрасони овердрафтӣ, минбаъд “Мизоч” аз тарафи дигар, дар якҷояги “Тарафҳо” номида мешаванд, шартномаи овердрафтии мазкурро (минбаъд “Шартнома”) оиди масъалаҳои зерин ба имзо расониданд:

1. МАҲҶУМҲОИ ДАР ШАРТНОМА ИСТИФОДАШАВАНДА

1.1. **Овердрафт (изофабардошт)** – амалиёте, ки дар асоси шартномаи байни Бонк ва мизоч ҳангоми норасоии муваққати маблағҳои пулӣ дар бақияи суратҳисоби мизоч ба миён омада, ба мизоч бо шартҳои муайян барои истифода бурдани маблағҳои пулии Бонк имконият медиҳад;

1.2. **Ҳудуди овердрафт** – маблағи максималии имконпазире, ки аз ҷониби Бонк барои истифодабарӣ дар ҳисоби корти бонкии мизоч муқаррар шудааст;

1.3. **Овердрафти истифодашуда** – маблағҳои пулие, ки аз тарафи мизоч дар доираи ҳудуди маблағи овердрафтии дар шартномаи мазкур муқарраршуда истифода бурда шудаанд;

1.4. **Овердрафти истифоданашуда** – маблағи истифоданашудае (озод), ки мизоч дар доираи ҳудуди маблағи овердрафти дар шартномаи мазкур муқарраршуда имконият дорад истифода намояд;

1.5. **Корти пардохтии бонкӣ** – воситаи пардохти мебошад, ки тавассути он дорандаи корт бо истифодаи рақами мушаххаскунандаи шахсии худ ва/ё дигар рамзхое, ки дорандаи кортро муайян менамояд, барои гузаронидани амалиёти аз ҷониби ношир пешбинишуда, ба суратҳисоби бонкӣ дастрасии фосилавӣ дорад;

1.6. **Уҳдадориҳо** – ҳамаи маблағҳои пулие, ки дар доираи Шартномаи мазкур, мизоч бояд ба Бонк пардохт намояд, аз ҷумла маблағи овердрафти истифодашуда, фоиз, ҷарима;

1.7. **Суратҳисоби кортӣ** – ин суратҳисоби бонкӣ мебошад, ки тавассути он ҳамаи амалиёти бо воситаи корт иҷрогардида, ба ҳисоб гирифта мешаванд;

1.8. **Меъёри фоиз** – ин ифодаи фоизӣ мебошад, ки нисбат ба маблағи овердрафти истифодашуда ва барои давраи муайяни ҳисобкунии он муқаррар карда мешавад;

1.9. **Мурочиаткунанда** – шахсе аст, ки бо яке аз услубҳо, ба монанди ирсол намудани смс-паём, занги телефонӣ, USSD фармоиш, аризаи хаттии асли, нусхаи он ва/ё акси он, ба бонк барои гирифтани тағйир додан ва/ё хомуш кардани маҳсули

бонкие дархост кардааст.

1.10. **Ношир** – ташкилоти қарзие, ки тибқи технология ва қоидаҳои низоми пардохт ба барориши кортҳои пардохтии бонкӣ машғул мебошад;

2. МАТЛАБИ ШАРТНОМА ВА ШАРТҲОИ ПЕШНИҲОДИ ОВЕРДРАФТ

2.1. Бонк ба Мизоч овердрафтро бо шартҳои дар “**Маҳсулоти қарзии “Овердрафт” барои мизочон дар доираи “Лоиҳаи музди меҳнат”**” - и дар давраи истифоданамоии овердрафт амалкунандаро пешниҳод менамояд.

3. ТАЪМИНОТИ ОВЕРДРАФТ

3.1. Шартномаи мизоч (Шартнома оид ба тартиби барориш ва хизматрасонии кортҳои бонкии ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон» барои ташкилоти муассисаҳо, Шартномаи стандартӣ дар бораи хизматрасонӣ ба дорандагонӣ кортҳои ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон”), ки дар доираи Лоиҳаи музди меҳнат фаъолият менамояд, ҳамчун таъминот ба шартномаи мазкур баромад мекунад;

3.2. Уҳдадорихои мизоч аз рӯи Овердрафт аз лаҳзаи истифода намудани он ба вучуд меояд;

4. ТАРТИБИ ҲИСОБИ ФОИЗҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ ОВЕРДРАФТ

4.1. Меъёри фоизи солона аз рӯи маҳсули қарзии Овердрафт барои мизочон дар доираи “Лоиҳаи музди меҳнат” чунин аст:

| Бо асъори миллӣ (сомонӣ) | Бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА, евро) |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 30 % | 24 % |

Агар шартҳои дигар тибқи ҳуҷҷати алоҳида татбиқ нагардида бошад.

4.2. Ҳисоби фоизҳо барои истифодаи Овердрафт тибқи шартҳои банди 2.1.-и шартномаи мазкур то рӯзи охирини пардохти маблағи асосии овердрафти истифодашуда, амалӣ карда мешавад;

4.3. Ҳисоби фоизҳо аз руи маблағи Овердрафти истифодашуда, ки дар суратҳисоби овердрафтии мизоч инъикос мегардад, ҳисоб карда мешавад;

4.4. Ҳисоби фоизҳо аз руи Овердрафт тибқи меъёри фоизи солонаи муқарраргардида барои рӯзҳои истифодаи Овердрафт ҳисоб карда шуда, муҳлати Овердрафт 12 моҳ бошад пас 360 рӯз ва агар зиёда аз 12 моҳ бошад пас 365 рӯз ба ҳисоб гирифта мешавад;

4.5. Тамдид намудани муҳлати пардохти овердрафт як маротиба ба муҳлати на зиёда аз як моҳ иҷозат дода мешавад.

4.6. Меъёри фоиз ҳангоми тамдиди овердрафт ба андозаи 4 банди фоизи солона ба меъёри фоизи амалкунанда илова карда шуда, ҳангоми саривақт иҷро накардани

ухдадорӣ ба меъёри 1% барои ҳар як рӯзи уҳдадориҳои иҷронашуда (маблағи овердрафти истифодашуда) ҳисоб карда мешавад.

4.7. Ҳисоби фоизҳо аз тарафи Бонк ҳаррӯза ҳисоб карда мешавад;

4.5. Ҳисоб кардани фоизи овердрафт бо асъоре, ки маблағи овердрафт гирифта шудааст, амалӣ карда мешавад;

4.8. Ҳангоми ворид гаштани маблағи пулӣ ба суратҳисоби мизоч, Бонк сараввал маблағҳои воридгаштаре барои пардохти ҷарима, фоизҳо ва баъдан барои пардохти маблағи асосии овердрафт равона менамояд;

4.9. Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи истифодашавии маблағи овердрафт руйнависи ҳисоб ва/ё смс-хабарҳои бонк мебошад.

5. ТАРТИБИ ПАРДОХТИ МАБЛАҒИ ОВЕРДРАФТ ВА ФОИЗҲОИ ҲИСОБШУДА БАРОИ ИСТИФОДАИ ОВЕРДРАФТ

5.1. Муҳлати пардохти овердрафт даврае, ки аз рӯзи истифодаи овердрафт фоизҳо барои истифодаи он ҳисоб карда шуда тибқи шартҳои 2.1.-и шартномаи мазкур пардохт карда мешаванд, вале на дертар аз муҳлати ниҳии ҳудуди муқарраргардида тибқи шартномаи мазкур сурат мегирад;

5.2. Ситонидани уҳдадориҳои овердрафти ба сифати маблағи овердрафти истифодашудае, ки аз тарафи Бонк иҷро мегардад (ҷаримаҳои ҳисобшуда, фоизҳо ва маблағи овердрафт), ба таври беаксепти (бидуни пурсиш) аз суратҳисоби мизоч ба таври ғайринақдӣ амалӣ гардониданида мешаванд;

5.3. Уҳдадориҳои мизоч, ки то охири санаи анҷоми муҳлати муқарраршуда пардохти Овердрафти истифодашуда ё фоизҳо аз рӯи он амалӣ нагаштаанд, батаъхиратода ҳисобида шуда, гузаронидани уҳдадориҳои овердрафти ё фоизҳои ҳисобшуда ба суратҳисоби батаъхиратодаи мизоч гузаронида мешавад;

5.4. Дар сурати саривақт то муҳлати муқарраргардида пардохт накардани уҳдадорӣ аз тарафи мизоч (маблағи овердрафти истифодашуда ё фоизҳои ҳисобшуда), меъёри фоизи батаъхиратода, тибқи талаботҳои муқаррагардидаи шартномаи мазкур, ҳамчун “пардохт барои уҳдадориҳои батаъхиратода барои истифодаи Овердрафт” барои тамоми давраи батаъхир гузоштани уҳдадорӣ ҳисоб карда мешавад;

5.5. Уҳдадориҳои мизоч ба таври зайл пардохт карда мешаванд:

- ҷаримаҳо аз рӯи уҳдадориҳои батаъхиратода;
- фоизҳои ҳисобшудаи батаъхиратода;
- фоизҳои ҳисобшуда;
- овердрафти батаъхиратода (маблағи асосӣ);
- маблағи овердрафт.

5.6. Маблағи овердрафт ва фоизҳои ҳисобшуда аз рӯи “Овердрафт барои мизочон дар доираи “Лоихаи музди меҳнат”” ҳангоми воридшавии маблағ ба суратҳисоби кортии мизоч, пардохт карда мешавад;

5.7. Мизоч маблағи овердрафт ва фоизҳои ҳисобшударо тариқи нақдӣ ё ғайринақдӣ пардохт менамояд ё Бонк аз дигар суратҳисобҳои бонкии Мизоч меситонад;

5.8. Бонк барои маблағҳои пулие, ки аз ҷониби мизоч ба шахсони сеюм ё кормандони Бонк бе ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои пардохти овердрафт дода шудааст, ҷавобгар нест.

6. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ ТАРАФҲО

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Бонк

6.1. Бонк ҳуқуқ дорад:

6.1.1. Дар ҳолати расидани муҳлати пардохти овердрафт ва фоизҳои ҳисобшуда ва инчунин аз ҷониби Мизоч вайрон кардани шартҳои Шартномаи мазкур, бо тариқи беаксепти (бидуни пурсиш) аз ҳисоби Мизоч маблағи дар ҳамаҷон лаҳза ҳисобшударо бо назардошти ҷаримаҳои пешбинишуда, ситонад. Ҳангоми ситонидани маблағҳои дар суратҳисобҳои асъори хориҷӣ/миллии ҷойгиршуда, маблағҳои асъори хориҷӣ/миллӣ бо қурби хариду фурӯши асъори хориҷии муқаррарнамудаи Бонк дар рӯзи амалиёт ба асъори милли/хориҷи мубаддал (фурӯши маблағҳои асъори хориҷӣ/миллӣ) карда мешавад. Хароҷоти марбут ба мубаддал (фурӯши асъорӣ хориҷӣ/миллӣ) аз ҳисоби Мизоч анҷом дода мешавад;

6.1.2. Дар ҳолати саривақт пардохт накардани уҳдадориҳо тибқи шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоч, Бонк ҳуқуқ дорад барои ҳар рӯзи таъхир, ҷарима ҳисоб намояд;

6.1.3. Дар ҳолати саривақт пардохт накардани уҳдадориҳо тибқи Шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоч, ҷарима ва фоизҳои ҳисобшуда ва инчунин маблағи овердрафтро, мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, яктарафа рӯёнад;

6.1.4. Дар ҳолати саривақт иҷро накардани уҳдадорӣ ба корфармои Мизоч бо мактуби расмӣ мурочиат намояд;

6.1.5. Шартҳои шартномаи мазкур ва ҳуҷҷатҳои ба он вобастаро яктарафа бо роҳи ҷойгир намудани он 10 рӯз пеш аз роҳандозӣ намудан дар сомонии бонк бо суроғаи www.ibt.tj тағйир диҳад ва ё қатъ намояд.

6.2. БОНК уҳдадор аст:

6.2.1. Мутобиқи шартномаи мазкур ба корти мизоч овердрафт кушояд ва ҳудуди онро тибқи шартномаи мазкур муайян намояд;

Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои МИЗОЧ:

6.3. Мизоч ҳуқуқ дорад:

6.3.1. Пеш аз муҳлат маблағи овердрафтро пардохт намояд.

6.3.2. Дар ҳолати рози набудан бо шартҳои нави шартнома (банди 6.1.5) ба бонк барои қатъ намудани амали шартномаи мазкур мурочиат намояд. Дар ҳолати дар давоми 10 рӯзи муқарраршуда мурочиат накардан, розигии мизоч аз тарафи бонк гирифташуда ҳисобида мешавад.

6.4. Мизоч уҳдадор аст:

6.4.1. Пардохти саривақтии уҳдадориҳои Овердрафтиро тибқи талаботҳои шартномаи мазкур, таъмин намояд;

6.5. Хавфи асъории баамаломадаро ба пуррагӣ ба уҳдаи худ гирифта, маблағи уҳдадориҳоро тибқи банди 6.1.1.-и шартномаи мазкур, пардохт намояд;

6.6. Маблағи овердрафтро дар доираи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, истифода намояд.

7. ҶАВОБГАРИИ ТАРАФҶО

7.1. Барои иҷро накардан ё иҷрои номатлуби шартҳои Шартномаи мазкур, тарафҷо мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар ҳастанд;

8. ШАРТҶОИ ИЛОВАГӢ

8.1. Ҷамаи дигар ҳолатҳое, ки дар шартномаи мазкур пешбинӣ нашудаанд, мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешаванд;

8.3. Дар ҳолати пайдоиши баҳс байни Тарафҷо, ки аз рӯи шартномаи мазкур бармеоянд, Тарафҷо ҷамаи чораҳоро доир ба ҳалли он андешида, баҳсҳоро бо роҳи гуфтушунид ҳал менамоянд, дар акси ҳол баҳсҷо мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳал карда мешаванд.

8.4. Қабули шартҳои шартномаи мазкур аз санаи истифодаи хизматрасонии овердрафт эътироф мегардад.

8.5. Шартномаҳои минбаъд имзошуда, аз ҷумла аксепти (қабули) офертаҷо, розигӣ барои ҳамроҳшавӣ афзалияти бештар дорад.

8.6. Шақли аризаи замимашуда қисми ҷудонашавандаи шартномаи мазкур мебошад.

9. СУРОҶА ВА МУШАХХАСОТИ ТАРАФҶО

“БОНК”

ҶСП «Бонки байналмилалии Тоҷикистон»

РМБ: 350101803, РМА: 020043405

Суратҳисоби муросилотӣ дар БМТ:

бо сомони 20402972918031

Суроға: ш. Душанбе, кучаи Бухоро 27

Эл. почта: info@ibt.tj

Рақами тел: 44 640 03 03

“МИЗОЧ”

Мушаххасатҳои мизоч дар ариза

оварда мешаванд.

Сардори Мудирияти амалиётӣ:

Қосимов А.А.